

12295 - Шурути "Ло илоҳа иллаллоҳ"

савол

Лутфан шурути "Ло илоҳа иллаллоҳ" (илм, яқин ва ғайра)-ро эзоҳ дихед.

Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Шайх Ҳофиз Ал-Ҳакамӣ дар манзумай худ "Сулламу-л-вусул" гуфтааст:

Илму яқину қабул ва таслим шудан, пас бидон он чизеро ки мегӯям.

Сидқу ихлосу муҳаббат. Аллоҳ туро дар анҷоми коре, ки дӯст медорад, мувваффақ намояд.

Шарти аввал: Илм.

Илм бо маънояш, ки мақсад аз он нафй ва исбот буда ва он муҳолифи нодонӣ аст.

Аллоҳ таъоло фармудааст:

﴿فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾.

Суреа Муҳаммад: ۱۹

«Пас бидон, ки маъбуде (ба ҳақ) ҷуз Аллоҳ нест». (Сураи Муҳаммад: 19).

Аллоҳ таъоло фармудааст:

﴿إِلَّا مَنْ شَهَدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾.

Суреа зҳарф: ۸۶

«Магар қасоне, ки ба ҳақ (яъне ба ло илоҳа иллаллоҳ) гувоҳӣ диханд ва онон (бо дилҳояшон маъни он чизеро, ки ба забон овардаанд) медонанд». (Сураи

Зухруф: 86).

Дар саҳех аз Усмон (Аллоҳ аз ў хушнуд бод ривоят) ривоят шудааст, ки расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст: «**Ҳар қасе, ки бимирад ва бидонад, қи ҳеч маъбude бар ҳақ ҷуз Аллоҳ нест, вориди биҳишт мешавад**».

Шарти дуввум: Яқин.

Яъне гӯяндаи он ба маънои ин калима яқини қатъӣ дошта бошад, зоро барои имон танҳо илми яқин лозим аст ва илми гумонӣ коғӣ нест. Агар шак ба он дохил шавад, чӣ мешавад?

Аллоҳ таъоло фармудааст:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ظَاهِرًا أَمْتُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَأُوا وَجْهًا دُوَّارًا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُصْلِحُونَ.

Суреъат: ۱۵

«**Мӯминон танҳо ҳасоне ҳастанд, ки ба Аллоҳ ва расулаш имон овардаанд, сипас шакку тардиде накарданд ва бо молҳо ва ҷонҳояшон дар роҳи Аллоҳ ҷиҳод карданд, ҳамоно инҳо ростгӯёнанд**». (Сураи Ҳуҷарот: 15).

Аллоҳ таъоло (дар ин оят) барои сидқи имонашон ба Аллоҳ ва расули ў шарт гузоштааст, ки тардид накунанд, яъне шак накунанд, аммо шаккунанда аз ҷумлаи мунофиқон аст.

Ва дар саҳех аз ҳадиси Абухурайра (Аллоҳ аз ў хушнуд бод ривоят) ривоят аст, ки расулаллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст: «**Гувоҳӣ медиҳам, қи ҳеч маъбude (бар ҳақ) ҷуз Аллоҳ нест ва ман фиристодаи Аллоҳ ҳастам. Ҳар бандae бо ин ду (яъне бо ин ду шаҳодат) бо Аллоҳ мулоқот биқунад ва дар он шакку шубҳае надошта бошад, вориди биҳишт хоҳад шуд**».

Ва дар ривояте омадааст: «**Ҳар бандae бо ин ду (яъне бо ин ду шаҳодат) бо Аллоҳ мулоқот кунад, дар ҳоле, ки дар он шакку шубҳае надошта бошад, аз**

дохил шудан ба биҳишт боздошта намешавад».

Ҳамчунин дар ҳадиси тӯлонӣ аз ў (Аллоҳ аз ў хушнуд бод) ривоят шудааст, ки паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) ўро бо кафшояш фиристода, фармуд: «Ҳар киро пушти ин девор дидӣ, ки гувоҳӣ медиҳад, ки ҳеч маъбуде бар ҳақ ҷуз Аллоҳ нест, дар ҳоле, ки бо қалбаш ба он яқин дошта бошад, ба биҳишт башорат бидех». (Ҳадис).

Дар ин ҳадис шарти ворид шудани гӯяндаи шаҳодат ба биҳишт гуфтани он аз рӯи яқин бо қалб, бидуни шакку шубҳа баён шудааст. Ҳар гоҳ шарт аз байн биравад, машрут ҳам аз байн меравад.

Шарти саввум: Қабул.

Муқтазои ин калима бо қалбу забон аст. Аллоҳ таъоло қиссаҳои умматони пешинро бароямон нақл намудааст, ки ў қабулкунандагони ин калимаро начот додааст ва аз инкоркунандагони он интиқом гирифтааст.

Аллоҳ таъоло фармудааст:

اَخْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفْوُهُمْ إِنَّهُمْ مَمْسُؤُلُونَ.

«(Ба фариштагон фармон дода мешавад:) Золимон ва (ҳампоягон ва) амсолашонашро бо маъбудоне, ки ҷуз Аллоҳ мепарастиданд, гирд оваред, пас онҳоро ба сӯи роҳи дӯзах роҳнамоӣ кунед. Ва онҳоро боздоред, ки ҳатман бозхост хоҳанд шуд».

То ояти зерин:

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلَّهِتَنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ.

«Онҳо (дар дунё чунон) буданд, ки чун ба онҳо гуфта мешуд: "Маъбуде (ба ҳақ) ҷуз Аллоҳ нест" саркаши (ва такаббур) мекарданд ва мегуфтанд: "Оё мо маъбудонамонро ба хотири (сухани) шоири девона раҳо кунем?"»

Аллоҳ таъоло ба мо хабар додааст, ки сабаби азоби онҳо такаббур варзидан аз гуфтани "ло илоҳа иллаллоҳ" ва инкор намудани касе, ки ин калимаро овард, мебошад. Онон он чиро ки он нафй намуд, нафй накарданд ва ончиро ки исбот намуд, исбот накарданд, балки аз рӯи инкор ва такаббур гуфтанд:

أَجَعَلَ الْآلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلَهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا إِنَّ هَذَا
لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْأُخْرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ.

Суре С: 5

«Оё (ҳама) маъбудонро як маъбуд қарор додааст? Воқеан ин чизи ачибе аст. Ва бузургонашон ба роҳ афтоданд (ва гуфтанд:) "Биравед ва бар (парастиши) маъбудонатон пойдор бошед, бегумон ин (даъват) ҳамон чизе аст, ки хоста мешавад. Мо ин суханро дар оини вопасин нашунидаем. Ин ҷуз дурӯғ (чизе) нест». (Сураи Сод: 5 – 7).

Аллоҳ таъоло ин сухани онро инкор кард ва сухани онҳоро бо забони паёмбараш (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) рад намуда, фармуд:

إِنْ جَاءَ إِلَيْهِ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ.

Суре الصافات: ۳۷

«Балки паёмбар ҳақро овард ва паёмбаронро тасдиқ кард». (Сураи Соффот: 37).

Сипас оиди касоне, ки онро қабул кардаанд, фармуд:

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُحْلَّصِينَ ❁ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ❁ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُّكْرَمُونَ ❁ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ❁.

Суре الصافات: ۴۰ – ۴۲

«Магар бандагони муҳлиси Аллоҳ. Онҳо ризқ ва рӯзии муайян доранд. (Анвои) меваҳо ва онон гиромӣ доштагонанд. Дар боғҳои пурнеъмати (биҳишт)».
(Сураи Соффот: 40 – 42).

Дар саҳеҳ аз Абумӯсо (Аллоҳ аз ў хушнуд бод) аз паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) ривоят аст, ки мефармояд: «**Мисоли ҳидоят ва илме, ки маро бо он фиристод, ҳаммонанди борони зиёде аст, ки бар замине биборид, баъзеи он замин пок ва қобили кишт аст, обро қабул мекунад ва алафу гиёҳони зиёде мерӯянд ва баъзеи он замин шӯразор аст, ки на обро нигаҳ медорад ва на гиёҳе мерӯёнад ва он мисоли касест, ки дар дини Аллоҳ фақеҳ гардад ва илме, ки ман бо он фиристода шудаам, ба ў фоида расонида, онро дониста ва ба дигарон низ омӯхтааст. Мисоли касе, ки ба он илм беэътиной карда ва роҳи росте, ки ман овардаам, қабул накардааст».**

Шарти чаҳорум: Таслим шудан.

Таслим шудан ба он чи ки ин калима далолат мекунад, бар хилофи тарк намудани он.

Аллоҳ таъоло фармудааст:

﴿وَمَن يُسْلِمْ وَجْهُهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْغُرْزَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾.

сураة لقمان: ۲۲

«Ва ҳар кас рӯи хешро таслими Аллоҳ кунад, дар ҳоле, ки некӯкор бошад, ба рости ба дастовези маҳкаме (яъне ба ло илоҳа иллаллоҳ) чанг задааст ва саранҷоми (ҳамаи) корҳо ба сӯи Аллоҳ аст». (Сураи Луқмон: 22).

Маънои "рӯи хешро таслим кунад" яъне ба он гардан ниҳад, дар ҳоле ки некӯкор ва муваҳҳид аст. Ва ҳар кас рӯи хешро таслими Аллоҳ накунад ва некӯкор набошад, пас ў ба дастовези маҳкаме чанг назадааст ва ин ҳамон маъноест, ки Аллоҳ таъоло баъди он фармудааст:

﴿وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْرُنَّكَ كُفُرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنَتَبَّعُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾.

сураة لقمان: ۲۳

«Ва ҳар қас кофир шавад, пас куфри ў туро ғамгин насозад. Бозгашти (ҳамаи) онон ба сўи Мост, пас ононро аз он чи анчом додаанд, огоҳ хоҳем кард».
(Сураи Луқмон: 23).

Дар ҳадиси саҳеҳе омадааст, ки расууллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст: **«Ҳеч касе аз шумо мӯъмин намешавад, то он даме, ки ҳаво ва ҳаваси ў тобеъ ва мувофиқи он чӣ ман овардаам, набошад».**

Ва ин ҳамон инқиёд ва таслими комил мебошад.

Шарти панҷум: Сидқ.

Акси сидқ дурӯғ аст. Маънои он ин аст, ки ин суханро сидқан аз қалбаш бигӯяд, ки қалбу забон бо яқдигар мувофиқат кунанд.

Аллоҳ таъоло фармудааст:

الْمَلَكُ أَحَسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ❁ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ لَا يَرْجِعُونَ ❁ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ❁

Сураة الأعراف: ١ - ٣

«Алиф, лом, мим. Оё мардум пиндоштаанд, ҳамин ки бигӯянд: "Имон овардем" раҳо мешаванд ва озмуда намешаванд? Ва ба ростӣ касонеро, ки пеш аз онон буданд, озмудем ва албатта Аллоҳ касонеро, ки рост гуфтаанд, маълум мекунад ва дурӯғгӯёнро (ниز) маълум месозад». (Сураи Аъроф: 1 – 3).

Дар шаъни мунофиқоне, ки ин суханро аз рӯи дурӯғ ба забон овардаанд, мефармояд:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ❁ يُحَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُحَدِّعُونَ إِلَّا هُمْ أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ❁ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَأَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ❁

Сураة البقرة: ٧ - ١٠

«Гурӯҳе аз мардум мегӯянд: Мо ба Аллоҳ ва рӯзи растохез имон овардаем, вали мӯъмин нестанд. Онон (ба гумони худ) Аллоҳ ва мӯъминонро фиреб

медиҳанд, дар ҳоле ки ҷуз худашонро фиреб намедиҳанд, вале намефаҳманд. Дар дилҳои онон беморӣ аст ва Аллоҳ ба бемории онон афзуд ва ба хотири дурӯғҳое, ки мегуфтанд, барояшон азоби дардноке аст». (Сураи Бақара: 7 – 10).

Дар "Саҳиҳайн" ("Саҳиҳ"-и Бухорӣ ва "Саҳиҳ"-и Муслим) аз Муоз ибни Ҷабал (Аллоҳ аз ў хушнуд бод) аз паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) ривоят аст, ки мефармояд: «Хеч касе нест, ки содиқона аз қалбаш гувоҳӣ диҳад, ки ҳеч маъбуде ба ҳақ ҷуз Аллоҳ нест ва Муҳаммад бандонишинаи ӯст, магар ин ки Аллоҳ ўро бар оташи ҷаҳаннам ҳаром мегардонад».

Шарти шашум: Ихлос.

Ихлос ин пок соҳтани амал аз тамоми олудагиҳо ширк мебошад.

Аллоҳ таъоло фармудааст:

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾.

سوره الزمر: ۳

«Огоҳ бошед, ки дини холис (ва холӣ аз ширк) аз они Аллоҳ аст». (Сураи Зумар: 3).

Аллоҳ таъоло фармудааст:

﴿قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُحْلِّصاً لَهُ دِينِي﴾.

سوره الزمر: ۱۴

«(Эй паёмбар!) Бигӯ: "Ман Аллоҳро мепарастам, дар ҳоле ки динамро барои ӯ холис мегардонам"». (Сураи Зумар: 14).

Дар саҳех аз Абуҳурайра аз паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) ривоят шудааст, ки мефармояд: «Хушбахттарин мардум ба шафоати ман касест, ки холисона аз қалбу нафсаш бигӯяд, ки ҳеч маъбуде ба ҳақ ҷуз Аллоҳ нест»....

Шарти ҳафтум: Мұхаббат.

Дұст доштани ин калима, мұқтазо ва далолоти он ва ҳамчунин дұст доштани аҳли ин калима, ки бо он амал мекунанду, ба шартхой он пойбанданд ва бад дидани мухолифи он.

Аллоҳ таъоло фармудааст:

﴿وَمَنِ النَّاسِ مَن يَتَنَحَّدُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنَّدَادًا يُحِبُّهُمْ كَحُبِّ الْمُحْبُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِّلَّهِ﴾.

Сурәттегі: 165

«Ва аз мардум қасоне ҳастанд, ки ба қуз Аллоҳ ҳамтоёне мегиранд, ки онхоро монанди дұст доштани Аллоҳ дұст медоранд, vale қасоне, ки имон овардаанд, Аллохро бештар дұст медоранд». (Сураи Бақара: 165).

Аллоҳ таъоло хабар додааст, ки мұъминон Аллохро бештар дұст медоранд, зеро онон дар муҳаббати ү каси дигареро шарик насохтаанд, на ба монанди даъвогарони муҳаббати ү, ҳамон мушриконе ки қуз Аллоҳ ҳамтоёне гирифтанд, ки онхоро монанди дұст доштани Аллоҳ дұст медоранд.

Дар "Саҳиҳайн" ("Саҳиҳ"-и Бухорӣ ва "Саҳиҳ"-и Мұслим) аз Анас ривоят аст, ки мегүяд: Расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ү бод) фармудааст: **«Ҳеч қасе аз шумо мұғын намешавад, то он даме, ки ман назди ү аз фарзанду падараш ва тамоми мардум маҳбубтар набошам».**

Аллоҳ донотар аст. Дуруди Аллоҳ бар паёмбарамон Мұхаммад бод.